

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Бухориева Сафаргул Мансуровна – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, сардори шӯбаи ҳуқуқ ва кор бо кадрҳои Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи банди 62 Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ дар ҳимояи диссертатсияи Абдуалимзода Исмоил Иброҳим дар мавзӯи «Ташаккул ва рушди конунгузории молиявии Тоҷикистон: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод шудааст, розигиямро изҳор менамоям. Тибқи банди 62 Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 71 ва 72 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам маълумот пешниҳод менамоям:

| | |
|---|--|
| Ном, насаб, номи падар | Бухориева Сафаргул Мансуровна |
| Дараҷаи илмӣ ва номгуи соҳаи илм, ихтисосҳои илмӣ, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия ҳимоя шудааст | Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ (12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат) |
| Унвони илмӣ | Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ |
| Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғолнамуда | Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори шӯбаи ҳуқуқ ва кор бо кадрҳо |
| Рақами телефони тамос. Пойтаи электронӣ, сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет» | 734013. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кучаи Академик Раҷабов, 3 Телефони моб.: +992 2272438 E-mail: bsafargul@mail.ru Website: www.comwom.tj |
| Номгуи интишороти асосии муқарризи | 1. Роль международных стандартов в обеспечении равноправия в Таджикистане |

| | |
|---|---|
| <p>расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар мачаллаҳои илмии тақризишаванда дар 5 соли охир</p> | <p>[Текст] / С.М. Бухориева // Правовая жизнь. - 2019. -№4 (27). - С. 91-98. ISSN 2307-5198. 2. Бухориева С.М. Сравнительно-правовой анализ закрепления международных стандартов в области защиты прав женщин в законодательстве Республике Таджикистан [Текст] / С.М. Бухориева // Правовая жизнь. - 2019. -№1. - С. 51-73. ISSN 2307-5198. 3. Бухориева С.М. Правовая регламентация и реализация личных и политических прав и свобод женщин в Республике Таджикистан [Текст] / С.М. Бухориева // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических общественных наук. - 2020. -№2. Сино, - С. 249-254. ISSN 2413-5151. 4. Бухориева С.М. Формирование и правовое закрепление гендерной политики в Республике Таджикистан [Текст] / С.М. Бухориева // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических общественных наук. - 2022. -№2. Душанбе, - С. 225-230. ISSN 2413-5151.</p> |
|---|---|

Муқарризи расмӣ:

Сардори шуъбаи ҳуқуқ ва кор бо кадрҳои
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,

Бухориева С.М.

Имзои С.М. Бухориева-ро тасдиқ менамоем



Handwritten signature and date: 20.02.23